

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишкадаи давлатии забонҳои

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

доктори илмҳои педагогӣ, профессор

 Рачабзода М.

«26 апрел» соли 2019

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Холназаров Рӯҳулло
Муҳамадовиҷ дар мавзӯи «Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва
омории антропонимҳои ноҳияи Лаҳш» барои дарёфти
дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи
ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D
02.05.02.-Забони тоҷикӣ)

Давраи истиқлолият ба мо имкон медиҳад, ки ба таҳқиқи илмии
масъалаҳои гунони забоншиносӣ аз диди нав назар намоем, зоро забон дар
ҳоли ташаккул буда, ба муроқибатҳои илмӣ ниёз дорад. Махсусан, баррасии
таркиби луғавии шеваҳои забонамон аз ҳар ҷиҳат ниёз ба таҳқиқи илмӣ
доранд. Ба масъалаи баррасии ономастика ва, махсусан, номҳои ҷуғрофӣ ва
антропонимия таваҷҷуҳ шудааст, ки осори олимони саршинос, аз қабили Р.Х.
Додиҳудоев, А. Л. Хромов, И. М. Стеблин-Каменский, Т. Н. Пахалина, Н.
Офаридаев, О. И. Смирнова, Ҷ. Алимӣ, Ш. Исмоилов, М. Шодиев, А.
Абдунабиеv, Д. Ҳомидов, О. Маҳмадҷонов, Б. Б. Тӯраев, А. Насриддиншоев,
П. Б. Луре, О. Ф. Faфуров, М. Аюбова, Ш. Ҳайдаров гувоҳи ҳамин маънӣ аст.
Бо вучуди ин, саҳифаҳои номакшуфи илмӣ зиёданд, зоро номҳои ашхоси
манотики кишвар дар ҳоли ташаккул ва таҳаввул буда ба таҳқиқи нави илмӣ
ниёз доранд.

Аз ин нигоҳ, диссертатсияи Холназаров Рӯҳулло Муҳамадовиҷ дар
мавзӯи «Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи

Лахш» маҳз ба ҳамин масъалаи мубрами илмӣ бахшида шудааст, ки қобили дастгирӣ аст.

Мавзӯе, ки мавриди пашӯҳиши илмӣ дар диссертатсия қарор гирифтааст, бешубҳа мубрам буда, барои илми забоншиносии муосири тоҷик аҳамияти маҳсуси илмӣ-назаривӣ ва амалӣ дошта, дар номшиносии тоҷик, аз ҷумла номҳои ашхоси маҳалҳои алоҳида таҳқиқоти тоза маҳсуб мешавад.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ғайр аз ин, дар охири диссертатсия замима дида мешавад, ки дар он номҳои ашхоси минтақа гирдоварӣ шудаанд.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамият, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мавод ва усули таҳқиқ, навоварии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ, масоили ба ҳимоя пешниҳодшаванда, коркарди мавзӯъ, ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия маълумот дода мешавад, ки ба талаботи ҳамин гуна корҳо пурра ҷавобғӯ аст.

Бобҳои диссертатсия ба масоили назариявию амалии антропинимҳои минтақаи Лахш бахшида мешавад. Аз ҷумла, дар **боби якум** “Ташаккули антропонимҳои ноҳия аз нигоҳи таъриҳӣ”, ки аз се фасл: “Мулоҳизаҳои муқаддимавӣ”, “Номҳои аслии тоҷикӣ” ва “Номҳои иқтибосӣ” иборат аст, ба масъалаи антропонимҳои таъриҳӣ, ки дар номгузории сокинони ноҳияи Лахш роиҷанд, таваҷҷуҳ шуда, муаллиф таъкид мекунад, ки онҳо қисми таркибии бойигарии луғавии забон ба шумор мераванд ва дар тӯли таърихи тараққиёти забон (лаҳҷа) ташаккул ёфтаанд. Аз ин рӯ, онҳоро бе назардошти қонунияти забон омӯҳтан номумкин аст. Баромади бештари номҳои аслӣ ба қадимтарин сарчашмаҳои забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимаи мансуби гурӯҳи забонҳои эронӣ, марбут мебошад.

Таъкид мешавад, ки азбаски номҳои ашхос бисёр далелҳои таърихири, ба мисли, номи нажоди ориёӣ – **арյа** дар таркиби номҳои хоси ориёӣ дар осори таъриҳ нави сонию юнони румӣ зиёд ба кор рафтааст, ки он далели шинохти номи ин нажод дар он даврон дар миёни дигар мардумон мебошад:

Ариабигнес, Ариамнес, Ариападхес, Ариантас, Арибарзанес ва ғ. маҳфуз медоранд, яке аз сарчашмаҳоис муҳими боэътимод маҳсуб мешаванд [Диссертатсия, сах. 23].

Ҳамчунин, дар ин боб муҳаққиқ номҳои давраи қадим, миёна ва навро баррасӣ карда, таъкид мегардад, ки дар хусуси ба давраҳои қадим ва миёна мансуб будани ин ё он ном метавон танҳо аз рӯйи сарчашмаву ёдгориҳои ҳаттии қадим ва миёна, маъхазҳои бостоншиносӣ (археологӣ) ва адабиёти қадим ва миёна хулосаи мұттамад баровард. Яке аз бахшҳои асосӣ баррасии номҳои иқтибосӣ мебошанд, ки дар диссертатсия ба таври қаноатбахш мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Боби дуюми диссертатсия “Хусусиятҳои этнолингвистии номҳои ашхоси ноҳия” номгузорӣ шуда, чунин масъалаҳоро фаро мегирад: 1.Муносибати таърихии тоҷикону қирғизон ва инъикоси он дар антропонимҳо. 2. Гендер ва муносибати антропонимҳо ба он. 3. Таҳлили гендерӣ.

Муаллиф муносибатҳои таърихи тоҷикону қирғизонро дар асоси таҳқиқотҳои муҳаққион баррасӣ намуда, таъсири онро дар антропонимҳо нишон додааст. Гуфта мешавад, ки садсолаҳост, ки дар ноҳияи Лахш ду миллати бо ҳам дўсту бародар-тоҷикону қирғизҳо ҳамзист мебошанд ва ин ҳодиса ба тамоми самтҳои зиндагӣ ва фаъолияти онҳо таъсирпазир мебошад, ки ин дар номҳои одамон низ мушоҳида мешавад. Барои исботи ин далел муҳаққиқ ҷойивазшавии садонокҳои устувори **а**, **о** дар номи марданаи Аман (гуфтори қирғизӣ), ки айнан Амон (арабӣ) мебошад, ё ин ки иваз шудани ҳамсадоҳои ғайридимогии бечарангӣ **п**, **ф** дар номи марданаи Зарип (гуфтори қирғизӣ),-Зариф (арабӣ) ва ғайраро мисол овардааст.

Ҳамчунин, мағҳуми “гендер” дар забоншиносии муосир нисбат ба дигар илмҳои ҷамъиятию гуманитарӣ дертар, яъне дар нимаи дуюми асри XX ворид шудан мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст.

Таҳлили масоили гендерӣ ба забоншиносон имкон додааст, ки муҳимтарин хусусиятҳои таҳқиқоти гендериро дар ин соҳаи илм дар муқоиса бо гендершиносии ҳуқуқиву иҷтимоӣ муайян намоянд. Пеш аз ҳама, мавзӯи таҳқиқот дар ин маврид муносибати байниҳамии забон ва ҷинс мебошад, яъне муносибат ба ин ё он ҷинс чӣ гуна дар забон зоҳир мешавад: системаи номинативии забон, лексика, синтаксис, категорияи ҷинсият ва ғайра. Мақсади таҳқиқоти гендерӣ дар забон метавонад омӯзиши мароми нутқии ҷинсҳо, таъин ва тасвири хусусиятҳои нутқи занону мардон бошад. Таҳқиқоти гендерӣ дар забоншиносӣ маъмулан ҳарактери байнифаний ва муқоисавӣ дорад.

Боби сеюми диссертатсия “Хусусиятҳои овозӣ (фонетикӣ) ва грамматикии номҳои ашхос” ном дошта, дар гузашта раванди аз ҳам ҷудошавии лаҳҷаҳо ва ба забонҳои мустақил табдил ёфтани онҳо, ҷун маҳсули давраҳои гузашта ва марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ ноҳамвор ва номутаносиб тараққӣ кардани онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Ин боб фарогири “Хусусиятҳои овозии антропонимҳои ноҳияи Лахш”, “Соҳтори морфологии антропонимҳои ноҳияи Лахш”, “Номҳои сода”, “Номҳои соҳта” ва “Номҳои мураккаб” буда, аз ҳамин ҷиҳат бо мисолҳои фаровони минтақаи мавриди назар таҳлил гардидаанд.

Яке аз вижагиҳои муҳимтарини шеваи ҷанубӣ, аз ҷумла лаҳҷаи тоҷикони Лахш, мавҷудияти садоноки қатори қафо, ғайрилабӣ ва ноустувори “ъ” мебошад.

Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки муаллифи диссертатсия мақсаду вазифаҳои дар пеш гузаштаашро пурра иҷро кардааст ва як кори пурра ва пухтаи илмиро пешниҳод намудааст, ки ба талаботи корҳои диссертационӣ пурра муносиб ва мувоғиқ мебошад.

Дар баробари дастовардҳои муҳимми зикршуда диссертатсия аз камбудиву норасоиҳо низ холӣ нест, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи диссертатсия хеле муғиданд, аз ҷумла:

1. Дар аввали диссертатсия муаллиф ба таҳлили диахронии мавод ва истифодаи методи муқоисавӣ-таърихӣ таъкид менамояд, вале дар диссертатсия ин масъала ба чашм намерасад.
2. Дар диссертатсия баъзе аз асарҳои илмии вобаста ба мавзӯи диссертатсия истифода нашудааст. Аз ҷумла, дар муқаддима, бобҳои доҳилии диссертатсия оид ба таҳлили лингвистии топонимҳо анҷомдодаи Ш.Исмоилов ишорае нест.
3. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия иқтибосоти кам оварда шудааст аз ин рӯ, андешаронии муаллиф норавшан мондааст (саҳ. 39, 55, 69, 100 ва ғ.).
4. Дар таҳлили номшиносии муосир усули омории пажӯҳиш нақши муҳим дорад, вале дар диссертатсия ба ин масъала таваҷҷӯҳ камтар шудааст.
5. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ғалатҳои услубӣ, имлой ва китобат ба чашм мерасанд (саҳ. 7, 16, 17, 31, 35, 39, 40 ва ғ.).

Дар маҷмӯъ, норасоиҳои номбаршуда ба ҳеч ваҷҳ аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашударо халалдор намесозанд, зоро аксари онҳо хусусияти таҳририю ислоҳшаванда доранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Фишурдаи диссертатсия (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ), осори илмиву мақолаҳои дар ин замина нашркардаи диссертант мазмуну муҳтавои диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос ва ифода мекунанд.

Тавре ки аз фехрасти таълифоти Холназаров Рӯхулло Муҳамадович бармеояд, ӯ доир ба мавзӯи таҳқиқотии худ 6 номгӯйи корҳои илмӣ ва илмӣ - оммавӣ нашр намудааст, ки 3-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА ФР ва КОА ҶТ ба табъ расидаанд.

Хулосаҳои муҳтасари кори диссертатсионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии диссертатсияи мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Ҳолназаров Рӯҳулло Муҳамадовиҷ сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, аз рӯйи ихтисоси 6D 02.05.00.— Филология (6D 02.05.02.—Забони тоҷикӣ) мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода қабул шудааст. Дар ҷаласа иштирок доштанд 15 нафар. Натиҷаи овоздихӣ: «тарафдор»- 15 нафар, «муқобил» -нест, протоколи №9, аз 25-уми апрели соли 2019.

Мудир кафедраи назария ва амалияи забоннишиносии

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон

ба номи С. Улуғзода,

н.и.п., дотсент

А. Наврасов

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 16/7

Тел: 232-50-00, 232-50-03

Моб: (992) 900084149

E-mail: navrasov1972@mail.ru

Имзои дотсент Наврасов Абдурауфро тасдиқ менамоям.

Сардори шуъбаи кадрҳои Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода



Ш. Наҷмуддинов

25.04.2019.